

# БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 03.09.2019 №60

## ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди Бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хучанд, кӯчаи Фирдавси №128 тел: 83422-6-35-79) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

Т/р (ДИО)	Ташкилоти харидор	Телефон	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Микдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1278 S/5-862	Муассисаи давлатии таълими томақтабии қудакистони №37 ш.Хучанд	6-35-79	Хариди электрони	Маводи хурока	Номгуӣ	38	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электрони
1279 S/5-863	Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи Давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров»	6-35-79	Хариди электрони	Ангишт	Тонна	150	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электрони
1280 S/5-864	Муассисаи давлатии таълимии гимназияи №1 н.Шаҳристон	6-35-79	Хариди электрони	Масолеҳи сохтмони	Номгуӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электрони
1281 S/5-865	Муассисаи давлатии «Маркази солимгардонии ИЧБВ вилояти Суғд»	6-35-79	Хариди электрони	Тачхизоти техники ва мебел	Номгуӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электрони
1282 S/5-866	Комиссиариати харбии вилояти Суғд	6-35-79	Хариди электрони	Маводи хочагидори ва конселяри	Номгуӣ	22	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электрони

**Ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷжатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда, ба суроғаи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Мӯҳлати муқарраршуда мӯҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.